

Ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-014
назди Донишгоҳи давлатии молия ва
иқтисоди Тоҷикистон (734067,
Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе,
кӯчаи Нахимов 64-14)

Тақризи

муқарризи расмӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Султонов Зубайдулло Султонович ба диссертатсияи Муминзода Абдукарим дар мавзуи «Муқаммалгардонии танзими давлатии фаъолияти сӯғурта дар шароити муосир: назария, методология ва амалия (ҷанбаҳои институтсионалии он)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз пешниҳод шудааст.

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илми дархостшаванда. Диссертатсияи Муминзода Абдукарим, ки дар мавзуи “Муқаммалгардонии танзими давлатии фаъолияти сӯғурта дар шароити муосир: назария, методология ва амалия (ҷанбаҳои институтсионалии он)” барои ҳимоя ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ ба шурои диссертатсионии 6D.KOA-014 назди Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон пешниҳод шудааст, дар доираи Шиносномаи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз ичро шуда, ба бандҳои: «Бозори хизматрасонии сӯғуртавӣ»: 7.1. «Тамоюлоти муосири ташкил ва амалкарди низоми сӯғурта ва бозори хизматрасониҳои сӯғуртавӣ» 7.2. «Асосҳои назариявӣ ва методологии ояндабинӣ ва мониторинги рушди сӯғурта ва бозори хизматрасонии сӯғуртавӣ»; 7.3. «Танзими молиявӣ ва андозии рушд ва самаранокии амалкарди сӯғуртаи ҳатмӣ ва ихтиёрӣ»; 7.5 «Рушди низоми сӯғурта ва бозори сӯғурта дар шароити муосир»; 7.6. «Проблемаҳои назариявӣ ва методологии баланд бардоштан ва таъмини рақобатпазирии хизматрасонии сӯғуртавӣ ва ташкилотҳои сӯғуртавӣ»; 7.9. «Фаъолияти сармоягузорӣ ва сандуқи сармоягузории ширкатҳои сӯғуртавӣ» мутобиқат мекунад.

Мубрам будани мавзуи диссертатсия. Дар шароити тағиyrёбандай ҷаҳони муосир, ки онро равандҳои ҷаҳонишавӣ, муносибатҳои бозорӣ, вусъати равобити молиявӣ ва рушди технологияҳои иттилоотӣ тавсиф мекунанд, зарурати муқаммалгардонии танзими давлатии фаъолияти сӯғуртавӣ ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии давлат табдил ёфтааст. Низоми сӯғуртавӣ ҳамчун як ҷузъи таркибии бозори молиявӣ дар ҳифзи манфиатҳои иқтисодии шахсони воқеӣ ва ҳукуқӣ, инчунин дар таъмини ва нигоҳдории суботи молиявӣ нақши қалидӣ мебозад.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар марҳалаи рушди иқтисоди бозорӣ қарор дорад, танзими самараноки давлатии фаъолияти сӯғуртавӣ метавонад ба рушди устувори бозори сӯғурта, баланд бардоштани сатҳи эътиимоди аҳолӣ ба ниҳодҳои сӯғуртавӣ ба беҳтар шудани фазои сармоягузорӣ муосидат намояд.

Вале то ҳол дар ин самт як қатор мушкилоти институтсионалӣ, ҳукуқӣ ва амалӣ чой доранд, ки самаранокии низоми суғуртаро маҳдуд месозанд.

Аз ин рӯ, таҳқиқи амиқи назарияйӣ ва амалии равандҳои мукаммалгардонии танзими давлатӣ бо дарназардошти ҷанбаҳои институтсионалӣ на танҳо аҳамияти илмӣ, балки аҳамияти амалӣ низ дорад. Омӯзиши таҷрибаи қишварҳои пешрафта дар самти танзими бозори суғурта, мутобиқ намудани механизмҳои танзим ба шароити миллӣ, таҳияи модели самараноки ҳамкорӣ байни сохторҳои давлатӣ ва ширкатҳои хусусӣ метавонад ба ташаккули низоми муосир ва устувори суғурта дар қишвар замина гузорад. Дар ин раванд, нақши давлат на танҳо ҳамчун танзимгар, балки ҳамчун иштирокчи фаъоли ташкили муҳити ҳукуқӣ ва иқтисодии мусоид барои рушди ин соҳа бояд таҷдиди назар гардад. Зоро маҳз тавассути механизми самараноки танзими давлатӣ имконият медиҳад, ки мувозинати манфиатҳои иштирокчиёни бозор – давлат, ширкатҳои суғуртавӣ ва истеъмолкунандагон – таъмин гардад. Ҳамчунин, зарурати ба роҳ мондани ҳамгирои механизмҳои рақамӣ дар фаъолияти суғуртавӣ ва танзими давлатии он низ рӯзмарра гардидааст. Бо рушди технологияҳои рақамӣ, имкониятҳои назорат ва мониторинги фаъолияти бозор васеъ мегарданд, ки он метавонад ба кам кардани ҳолатҳои фиребгарӣ, баланд бардоштани шаффофият ва дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти суғуртавӣ муосидат намояд.

Тавре, ки унвонҷӯй дар кори худ қайд карданд, бо вучуди пешравиҳои алоҳида дар ин самт, мушкилоте чун маҳдуд будани рақобати солим, сатҳи пасти саводнокии суғуртавии аҳолӣ, дастнорасии маълумоти оморӣ ва таҳлилӣ, инчунин номукаммалии инфрасохтори конунгузорӣ монеаҳои ҷиддии рушди соҳа боқӣ мемонанд. Танҳо тавассути таҳлили комплексии ҳамаи ҷанбаҳои назарияйӣ, методологӣ ва амалии танзими давлатӣ, бо дарназардошти хусусиятҳои институтсионалӣ имконпазир аст, ки як системаи танзими давлатӣ таҳия гардад, ки ба ниёзҳои воқеии бозори суғуртавӣ ҷавобғӯ бошад.

Ғайр аз ин, такмил ва ҳамоҳангсозии фаъолияти сохторҳои маъсули давлатӣ, монанди мақомоти назоратӣ, агентҳои суғуртавӣ ва бонкҳо бо мақсади таъсиси як фазои мутамаркази иттилоотӣ, метавонад имконияти саривакӯ ва дақиқ гирифтани маълумоти марбут ба фаъолияти бозорро таъмин намояд. Инчунин, ҷорӣ намудани механизмҳои рақамӣ барои мониторинги хавфҳо ва идоракуни самараноки умумии низоми суғуртавӣ ва танзими он таъсири мусбат мерасонад. Масалан, истифодаи технологияи блокчейн ва автоматизатсияи равандҳо дар низоми суғурта метавонад ба шаффофияти бештари равандҳо, кохиши ҳарочоти маъмурӣ ва пешгирии қаллобӣ мусоидат кунад.

Бо назардошти ҳамаи ҷанбаҳои зикршуда, равшан мегардад, ки мукаммалгардонии танзими давлатии фаъолияти суғуртавӣ як равандест, ки бояд комплексӣ, марҳила ба марҳила ва бо дарназардошти хусусиятҳои миллӣ амалӣ гардад. Ин раванд наметавонад танҳо ба ислоҳи қонунгузорӣ ё бознигарии сохторҳои мавҷудаи давлатӣ маҳдуд шавад – он бояд як ислоҳоти амиқи институтсионалӣ бошад, ки тамоми унсурҳои марбути низоми

сүгурттаро дарбар гирад. Яъне, ҳамзамон бо тадбирхой ҳуқуқӣ ва маъмурӣ, бояд ба ташаккули фарҳанги сүгуртавӣ дар чомса низ таваҷҷӯҳ зоҳир гардад.

Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки дар бисёр ҳолатҳо, сатҳи пасти истифода аз хизматрасониҳои сүгуртавӣ на танҳо ба сабаби норасоии имкониятҳои молиявӣ, балки бештар бинобар набудани эътиимод ва огоҳӣ дар бораи манфиатҳои он мебошад. Аз ин рӯ, як қисми муҳими ислоҳоти танзими давлатӣ бояд ба баланд бардоштани саводнокии сүгуртавии аҳолӣ, ташвиқи иштирок дар сүгурта ва ташкили маъракаҳои иттилоотии оммавӣ равона гардад. Ба ақидаи муқарриз ва унвонҷӯ равандҳои танзими давлатӣ на танҳо посухгӯ ба мушкилоти мавҷуда ва бартарафсоии оқибатҳои хатарҳо равона гардад, балки ҳамчун механизми пешгирии ҳавфҳо ва рушди усутувории бозор низ амал қунад.

Самаранокии чунин низоми танзими мукаммалро танҳо дар ҳолате метавон таъмин намуд, ки ҳамаи унсурҳои он – аз қонунгузории замонавӣ ва механизми назоратӣ то сатҳи баланди ҳамкорӣ ва эътиимоди байни давлат, ширкатҳои сүгуртавӣ ва шаҳрвандон – ба таври ҳамоҳанг амал намоянд. Дар чунин шароит, танзими давлатӣ дигар танҳо воситаи маъмурии даҳолат наҳоҳад буд, балки ба як воситаи муҳимми ташаккули муҳити мусоиди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мубаддал ҳоҳад шуд. Таҳқиқи ҷанбаҳои институтсионалии танзими давлатӣ, ки кори диссертатсионии Муминзода Абдукарим ба ин масъала баҳшида шудааст, имконият медиҳад, ки муносибати нави таҳлилӣ ва созанда ба идоракуни соҳаи сүгурта ба вучуд оварда шавад. Дар ин росто, истифода аз таҳлили муқоисавии таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ, мутобиқсозии он ба воқеяти иқтисодӣ ва ҳуқуқии Тоҷикистон ва ҳамзамон ҳифзи манфиатҳои миллӣ, метавонад модели танзимро мувозинатнок ва воқеӣ гардонад.

Хулоса, мукаммалгардонии танзими давлатии фаъолияти сүгурта бо дарназардошли ҷанбаҳои институтсионалий на танҳо як вазифаи стратегӣ, балки зарурати таъриҳӣ дар раванди гузариши босифат ба иқтисоди бозорӣ ва усутуворсозии низоми молиявии кишвар мебошад.

Гуфтаҳои боло мубрамӣ ва зарурияти мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ унвонҷӯро гувоҳӣ медиҳанд.

Дараҷаи асоснокии навғонӣ ва натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуктаҳои илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод шудаанд.

Навғониҳои илмии таҳқиқоти диссертационии Муминзода Абдукарим ҳамаҷониба асоснок, нуктаҳои назаривяй ва методологии мукаммалгардонии танзими давлатии фаъолияти сүгуртаро дар шароити муосир бо назардошли ҷанбаҳои институтсионалий кушода, роҳҳои асосии мукаммалгардонии механизмҳои институтсионалии системаи танзими давлатии фаъолияти ташкилотҳои сүгуртаро нишон медиҳанд. Дар кори диссертационӣ методология ва методҳои илмии ҳозиразамон истифода шудаанд, ки асоснокии пешниҳоду тавсирҳо ва навғониҳои илмиро таъмин намудаанд.

Натиҷаҳои муҳимми таҳқиқоти диссертационӣ, ки ҳамчун навғониҳои илмӣ баррасӣ шудаанд, аз бандҳои зерин иборат мебошанд:

- дар асоси таҳқиқоти худ муаллиф мөхияти институти суғурта ва ҷойгоҳи он дар соҳтори институтсионалии иқтисодиёт, инчунин ворид намудани муқаррароти муаллифӣ ба мағҳуми «таъмини институтсионалий»-и баҳши суғуртаи иқтисодиёт ва танзими давлатии онро муйян намудааст;

- аз ҷониби докторант тасдиқ карда шудааст, ки танзими давлатии фаъолияти суғуртавӣ ба системаи институтсионалий (маҷмуи меъёру қоидаҳо ва механизмҳои амалигардонии ҳадафу вазифаҳои даҳолатпазирии давлат дар соҳа) такя мекунад;

- пас аз таҳлили ҳаматарафа, муаллиф исбот кардааст, ки соҳаи суғурта дар муқоиса бо дигар баҳшҳои иқтисодиёт дорои низоми институтсионалии пешрафта ва соҳторбандишуда мебошад, ки қонунҳо, қоидаҳо, принсипҳои идоракунӣ ва танзимро дар бар мегирад ва аммо барои таъмини самаранокии он зарур аст, ки усулҳои танзими давлатии он пайваста такмил дода шаванд, то ба талабот ва тағйироти муосири иқтисодӣ мутобиқ гарданд;

- дар асоси таҳқиқоти худ аз ҷониби диссертант асоснок карда шудааст, ки дар шароити гузариш ба бозори рушдёбанда, ки рушди бозорҳои молиявӣ, баҳусус бозори суғурта яке аз нишондиҳандаҳои асосии он ба ҳисоб меравад, масъалаи беҳтар кардани механизмҳои танзими давлатӣ ва бозорӣ аҳаммияти муҳим пайдо мекунад ва ин такмил бояд бо ҳамоҳангсозии институтҳои танзимкунанда ва худтанзимкуни бозорӣ, инчунин беҳтарсозии низоми иттилоотии танзим ва идоракунӣ сурат гирад;

- муаллиф ба ҳулосае омадааст, ки ба мағҳуми устувории молиявии ташкилотҳои суғурта, ки объекти муҳимми танзим мебошад, муқаррароти муаллифӣ ворид карда шуда, усулҳои муҳимми танзими давлатии устувории молиявӣ дар асоси гурӯҳбандии нишондиҳандаҳои арзёбии устувории молиявии ташкилоти суғурта муйян карда шудааст; исбот гардидааст, ки яке аз меъёрҳои арзёбии рушди устувори ташкилоти суғуртавиро фаъолияти сармоягузорӣ ва бо ин мақсадҳо ҷойгирнамоии заҳираҳои суғуртавӣ ташкил медиҳад;

- муаллиф тамоюли рушди фаъолияти суғуртавӣ ва хизматрасониҳои суғуртавӣ дар кишвар муйян ва таъйин намудааст. Бо вучуди ин, таҳлил нишон медиҳад, ки муносибатҳои суғуртавӣ ҳанӯз ҳам ба сатҳи кофии рушд нарасидаанд. Ҳамзамон, талабот ба хизматрасониҳои суғуртавӣ ба таври иқтидорӣ ё воқеӣ пайдо шуда истодааст, ки ин зарурати рушди минбаъдаи ин соҳаро таъкид менамояд;

Чунон қайд гардид, ки якчанд сабаб барои сатҳи пасти талабот ба хизматрасониҳои суғуртавӣ вучуд доранд:

- суғурта барои қонеъ кардани ниёзҳои асосӣ ночиз буда, аксарият эҳтиёчи худро ба суғурта намебинанд, зоро онро барои зиндагии ҳаррӯза, масалан, барои эҳтиёҷоти асосӣ лозим намешуморанд; сатҳи пасти эътиmod ба ташкилотҳои суғуртавӣ: шумораи зиёде аз одамон ба шаффофиат ва эътиmodнокии ташкилотҳои суғуртавӣ боварии кам доранд, ки ин ҳоҳиши гирифтани хизматрасониҳои суғуртавиро коҳиш медиҳад; набудани кормандони соҳибхтисоси баланд: камбуди кадрҳои баландхтисос дар ширкатҳои суғуртавӣ, қобилияти онҳо барои таъмини хизматрасониҳои

босифат ба мизочон басанды нест ва онро маҳдуд мекунад; қаллобӣ дар соҳаи сүгурта: мавҷудияти ҳолатҳои қаллобӣ дар соҳаи сүгурта, ки эътимоди мардумро ба ин баҳш зери шубҳа мегузорад; боварии паст ба арзишмандии маҳсулоти сүгурта: аҳолӣ фоидай ҳақиқӣ ва арзиши хизматрасониҳои сүгуртавиро суст дарк мекунад, ки ин рушди тақозоро ба онҳо боз медорад.

Муаллиф дуруст қайд кардааст, ки ҳамаи ин омилҳо ба паст рафтани талабот ба хизматрасониҳои сүгурта таъсир мерасонанд ва барои рушд ва тавссеи бозор монеа эҷод мекунанд.

- дар асоси таснифи се намуди асосии танзими давлатии фаъолияти сүгурта (либералий, маҳдудкунандай механизмҳои бозор, танзими мутамаркази давлатӣ) модели миллӣ дар асоси ҳамоҳангозии институтҳои танзими давлативу бозории фаъолияти сүгурта пешниҳод карда шудааст; тасдиқ карда шудааст, ки ракобат ҳамчун шакли маҳсуси танзими муносибатҳои байни иштирокчиёни бозори сүгурта амал мекунад ва вазифаҳои муҳим, ба монанди "*танзим, тақсимот, навоварӣ, мутобиқшавӣ ва назорат*"-ро ба иҷро мерасонад. Аз ин рӯ, он бояд ҳамчун яке аз объектҳои асосии танзими давлатӣ баррасӣ карда шавад. Ҳамзамон, асоснок гардидааст, ки алгоритми таҳлили институтсионалии фаъолияти сүгурта пайдарпани мантиқии «субъектҳо – фаъолият – қоидаҳо – арзёбӣ – оптимизатсия»-ро дар бар мегирад. Барои мувоғиқ кардани вазифаҳои навсозии инноватсионӣ дар баҳши сүгуртаи иқтисодиёти чумхурӣ шаклҳои нави институтсионалий ташаккул мейбанд, ки вобаста ба он модел - алгоритми соҳторӣ ва мантиқии танзими фаъолияти сүгурта таҳия карда шудааст.

Нуктаҳои ба ҳимояи пешниҳодшаванда:

1. Муаллиф категорияи «Таъмини институтсионалий»-ро дар қаринаи баҳши сүгурта якчанд унсурҳои муҳимро дар бар мегирад: механизми паҳнгардиву интиқоли иттилоот, соҳтори ташкилӣ; заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ; таъсису такмили институтҳо чудо намудааст. Докторант дар доираи ин мағҳум чор равиши асоснок кардааст: равиши ташкилӣ; равиши маъмурию фармонравоӣ; низоми танзими давлатӣ; афзорҳои таъминоти иттилоотио таҳлилӣ. Дар маҷмуъ ба хуносас омадааст, ки равишҳои мазкур ба дарки беҳтари он, ки бозори сүгурта чӣ тавр амалкард дорад ва қадом институтҳо ва механизмҳо бояд барои танзим ва рушди самараноки он таъсис ва такмил дода шаванд, мусоидат мекунанд.

2. Дар асоси таҳқиқоти худ муаллиф исбот кардааст, ки танзими давлатии фаъолияти сүгурта ба системаи институтсионалий таъя мекунад ва тавассути маҷмуи афзорҳо, механизмҳо, асосҳои меъёрии ҳуқуқӣ иҷро мегардад, ва ҳамчунин ҳудудҳои даҳолати давлат ба баҳши сүгурта мушахас карда шуда, чорҷӯбай институтсионалии танзими давлатӣ таҳия гардида, таснифоти маҳдудиятҳои расмӣ (санадҳои меъёрий-ҳуқуқӣ, меърҳо ва қоидаҳои расман тасдиқшуда), инчунин маҳдудиятҳои ғайрирасмӣ (анъанаҳои нонавишта, қолабҳои тафаккур ва рафтор, арзишҳои ахлоқи касбӣ, муаррифии иштирокчиёни муносибатҳои сүгуртавӣ ва ф.) додааст, ки ба иҷрои вазифаҳои танзими давлатӣ мусоидат мекунанду сифати динамикӣ доранд.

3. Дар доираи таҳияи таҳқиқоти худ, муаллиф хусусиятҳои асосии соҳаи сұғурта, ки таърихан механизми назорат ва устувории институти сұғуртаро бо доштани қоида ва меъёрхо таъмин мекунад, исбот намудааст, ки соҳаи сұғурта нисбат ба дигар соҳаҳои иқтисодиёт дорои сифатҳои баландтари институтсионалӣ буда, талаб мекунад, ки усулҳои танзими давлатии он мунтазам такмил додааст. Накши калидии иттилооти идоракунӣ, ки чун замина барои қабули қарорҳои идоракуниву танзим хизмат мекунанд, асоснок шудааст.

4. Диссентаант асоснок намудааст, ки дар шароити гузариш ба бозори рушдёбанда мұккамалгардонии механизмҳои танзими давлативу бозорӣ бояд дар мадди аввал қарор гирад ва ин дар асоси ҳамоҳангозии институтҳои танзим ва худтanzимкунии бозорӣ сурат гирад, ки чунин усул, аз як тараф, ба амалисозии сиёсати давлат ва самаранокии татбиқи он тавассути оптимизатсияи функцияҳои давлат бо истифода аз имкониятҳои алтернативии ниҳодҳои бозори хизматрасонихои сұғурта (ракобату нарҳ) мусоидат менамояд ва аз тарафи дигар, институтҳои худтanzимкунии бозорӣ ҳамчун алтернативаи танзими давлатӣ ҳаҷми хароҷоти давлатиро барои танзим паст мекунад.

5. Аз ҷониби муаллиф оид ба мағұхуми “устувории молиявии ташкилотҳои сұғурта” (ки обьекти мұхимми танзим мебошад), мұқаррароте пешниҳод карда шуданд, ки онро ҳамчун ҳолати молиёт, ки зимни он ташкилотҳо қодиранд ухдадориҳояшонро дар назди тамоми субъектон сари вақт ва дар ҳаҷми пешинишуда дар мұхлати амали шартномаҳои байнашон басташуда ба ичро расонанд, муайян кардааст ва усулҳои асосии танзими давлатии устувории молиявӣ дар асоси гурӯхбандии нишондиҳандаҳои асосии арзёбии устувории молиявии ташкилотҳои сұғуртавӣ муайян кардааст ва инчунин исбот кардааст, ки яке аз меъёрҳои арзёбии рушди устувори ташкилотҳои сұғуртаро фаъолияти сармоягузорӣ ва ҷойгирнамоии захираҳои сұғуртавӣ бо ин мақсадҳо ташкил медиҳанд. Вобаста ба ин хусусиятҳо, принципҳои сармоягузорӣ, манбаъҳои сармоягузорӣ ва дар навбати аввал, иқтидори сармоягузорӣ муаллиф муайян кардааст.

6. Диссертант исбот кардааст, ки бо рушди иқтисодиёт ва муносибатҳои бозорӣ, бозори сұғурта на танҳо дар соҳаи молиявӣ, балки дар ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷомеа аҳаммияти бештар пайдо мекунад ва бояд қайд намуд, ки ба ин муносибат, зарурати беҳтар кардан инфрасохтори институтсионалии бозори сұғурта – яъне, тамоми қоидаҳо, институтҳо ва механизмҳо, ки кори мұтадили онро таъмин мекунанд, пайдо мешавад. Махсусан мұхим аст, ки муштариён иттилоот ва машварати заруриро гиранд. Ин ба дарки сұғурта ва истифодаи бештари он мусоидат мекунад, яъне, фаъолнокии муносибатҳои сұғуртавиро дар ҷомеа баланд мебардорад.

7. Пас аз таҳлилҳои мұқоисавӣ аз ҷониби муаллифи диссертатсия тамоюли рушди фаъолияти сұғурта ва хизматрасонихои сұғурта дар мамлакат муайян карда шудааст, инчунин аз ҷумла, дар ҳафт соли охир ҳиссаи даромади ташкилотҳои сұғуртавӣ дар сохтори маҷмуи маҳсулоти дохилии мамлакат аз 0,35 то 0,30% ва ё 0,05 банди фоиз поён рафтааст ва

ингуна кохишёбӣ дар моддаи харочоти ниҳодҳои сӯғуртавӣ низ ба назар мерасад, ки он ба суст тараққӣ ёфтани бозори сӯғурта, тақозои паст ба хизматрасониҳои ташкилотҳои сӯғуртавӣ дар байни аҳолӣ, сатҳи пасти фарҳанги агентҳои иқтисодӣ (сӯғурташавандагон) ва ҳам дар байни худи ширкатҳои сӯғурта (сӯғуртакунандагон) бармеояд, алоқаманд аст. Дар робита ба ин, дар мамлакат зарурати беҳтарсозии соҳтори институтсионалии баҳши сӯғурта ва бозори хизматрасониҳои сӯғуртавӣ ба миён меояд.

8. Дар асоси таҳлили вазъи (конъюнктураи) бозори хизматрасониҳои сӯғурта, ки институти маҳсусгардонидашудаи муносабатҳои байни сӯғурташавандаҳо ва ташкилотҳои сӯғурта мебошад ва инчунин сатҳу механизми рушди он бо истифода аз ду мағҳуми заминагузор - тақозо ва арза тавсиф карда мешавад, як қатор мушкилот, ба мисли паст будани эътиимод ба ширкатҳои сӯғурта, ки ҷалби муштариёнро мушкил мекунад, норасоии мутахассисони баландиҳтисос дар соҳа, самаранок набудани механизмҳои назорат аз болои фаъолияти ширкатҳои сӯғурта ва гайра ошкор кардааст.

9. Муаллиф дар асоси ABC-таҳлил омилҳои асосии ташаккулёбии талабот ба хизматрасонии сӯғурта (нарҳ ва ё арзиш, сифат, эътибор) чудо карда шудаанд; дар асоси EFAS-таҳлил меъёри ташкили фонди сӯғурта дар давраи миён намуҳлат дар сатҳи минималии 30 фоиз аз ҳаҷми умумии сӯғуртапулӣ ва инчунин, аз тарафи давлат қисман ҷуброн кардани ин фонд пешниҳод кардааст.

10. Диссертант дар асоси таснифи се намуди асосии танзими давлатии фаъолияти сӯғурта (либералӣ - механизми бозорро маҳдудкунанда, давлатӣ - мутамарказ) модели миллӣ пешниҳод карда шудааст; модел - алгоритми соҳторӣ-мантиқии танзими фаъолияти сӯғуртавӣ коркард карда шудааст; нишондиҳандаҳои муҳимтарини рақобатпазирӣ ташкилоти сӯғурта дар асоси ҷанбаҳои молиявӣ, ташкилӣ ва маркетингӣ пешниҳод гардидаанд, ки онҳо дар низоми механизми танзими давлатии фаъолияти сӯғурта ба ҳайси афзорҳо хизмат мекунанд.

Дараҷаи асоснокӣ ва эътиимонкӣ ҳулосаҳо ва тавсияҳои дар корнишон додашуда. Андешаҳои назариявӣ ва методологӣ, ҳулосаю тавсияҳои дар таҳқиқоти диссертационии Муминзода Абдукарим овардашуда дар рушди густариши мукаммалгардонии танзими давлатии фаъолияти сӯғурта ба назардоши ҷанбаҳои институтсионалии он, устувории молиявии ширкатҳои сӯғуртавӣ саҳмгузор ҳоҷанд шуд. Ҳамчунин таҳқиқи моҳияти иқтисодию иҷтимоии ташаккули низоми сӯғурта, омилҳои асосии устувори босубот ва рақобатпазирӣ ширкатҳои сӯғуртавӣ ва нақши онҳо дар таъмин намудани такрористехсолқунӣ бемайлон ва дастигирӣ соҳибкории инноватсионӣ, пешгирии ҳавфҳо ва захираҳои соҳибкорон асоснокӣ ва эътиимонкотро нишон медиҳад.

Аҳамияти илмию амалий, иқтисодию иҷтимоии диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо оид ба истифодай онҳо.

Муқаррароти таҳқиқоти диссертационӣ барои васеъ намудани асосҳои методологии илмӣ ва ҷанбаҳои институтсионӣ дар мukammalgardonии танзими давлатии фаъолияти сӯғурта, муайян намудани мавқеъи низоми

сугурта дар рушди иқтисодио иҷтимоии мамлакат ва ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии давлат саҳми арзандагӣ мегузорад.

Аҳамияти амалӣ ва иқтисодии таҳқиқот. Истифодабарии натиҷаҳои таҳқиқот, тавсияҳо, чорабиниҳои пешниҳодшуда оид ба такмил додани механизми мукаммалгардонии танзими давлатии фаъолияти сугурта бо назардошти ҷанбаҳои институтионали, роҳҳои баландбардории самаранокии танзими давлатии хизматрасониҳои бозории сугурта, таъмини устувории ва рақобатпазирии ташкилотҳои сугуртавӣ ва мавқеи онҳо дар рушди иқтисодӣ-иҷтимоӣ ва экологӣ назаррас ҳоҳад буд.

Натиҷаҳои таҳқиқ ҳангоми таҳияи пешниҳодҳо оид ба ворид намудани тағйирот ба қонунгузории амалкунанда дар соҳаи танзими фаъолияти сугурта дар сатҳи миллӣ, ҳангоми ҷорӣ намудани танзими пруденсиалиӣ дар бозори сугурта ва ҳалли вазифаҳои мураккаби такмили низоми танзим истифода мешаванд. Онҳо инчунин дар раванди таълим дар доираи фанҳои таълимии «Сугурт», «Танзими бозори сугурта» ва гайра ба кор бурда мешаванд.

Нашири натиҷаҳои диссертатсия дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда. Мақолаҳои интишоршудаи муаллиф, иқтибосҳои илмӣ ва хулосаю пешниҳодҳои дар диссертатсия ҷой доштаро дар худ инъикос намудаанд.

Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот 26 маводи илмӣ, аз ҷумла 16 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2 монография ба ҷон расидаанд.

Мундариҷаи кор. Ҷанбаҳои мусбӣ ва норасогиҳо.

Диссертатсия аз муқаддима, панҷ боб, хулоса, феҳристи адабиёт иборат аз 389 номгӯй, 47 ҷадвал, 15 диаграмма ва 16 расм дар ҳаҷми 341 саҳифаи чопи компьютерӣ иборат мебошад.

Дар муқаддима мубрамии мавзуъ, дараҷаи таҳқиқи мавзуъ, робитаи таҳқиқот бо барномаҳо, мақсад, вазифаҳо, объект, мавзуъ, марҳила, асоснокии назариявӣ, асосҳои методологӣ, навғониҳои илмии таҳқиқот ва гайра баррасӣ шудаанд.

Дар боби якум «Асосҳои назариявию институтионалии танзими фаъолияти сугурта» ҳусусиятҳои танзими давлатии фаъолияти сугурта системаи институтионалии он, институтҳои танзими давлативу ҳудтanzимкунии бозори фаъолияти сугуртавӣ ва алоқамандии онҳо таҳқиқ шудаанд.

Дар диссертатсия тъқид шудааст, ки дуруст арзёбии сугурта қисми ҷудонашавандаи ҳар низоми иқтисодиву иҷтимоии ҷамъият мебошад, ки тибқи қоидаҳои иқтисоди бозорӣ амал мекунад. Аммо ҳусусиятҳои вижагӣ ва гуногунсамтию мураккабӣ ва бисёрпаҳлуии баҳши сугуртаи иқтисодӣ, ки давраи тулонии таърихиро паси сар кардааст, дар майдони илмӣ таваҷҷӯҳи муҳаққиқон ва мутахассисони соҳаро ба худ кашидааст. Баҳусус дар шароити рушди параметрҳои низоми иқтисоди бозорӣ таҳқиқи ҷанбаҳои гуногуни ташкили фаъолияти сугуртавӣ дар маркази диққати таҳқиқоти назариявӣ ва амалӣ ҷой гирифтаас.

Муаллиф сүгурттаро ҳамчун категорияи иқтисодӣ маънидод кардааст, ки ба муносибатҳо ва муҳити иқтисодӣ, масалан, дар қарордоди сүгурта ё эҳтийёчот ба ҳифзи молиявӣ дахл дорад. Дуюм, сүгурта ҳамчун институт ё системаи баррасӣ мешавад, ки ҳам дар соҳаи иҷтимоӣ ва ҳам иқтисодӣ амал мекунад. Маънидод шудааст, ки сүгурта на танҳо ба иқтисод, балки ба рушди иҷтимоӣ, ҳимояи ҳуқуқи инсон ва беҳтар кардани амнияти иҷтимоии мардум низ дахл дорад. Ҳамчунин дар асоси таҳқиқи андешаҳо ва назарияҳои гуногун чор равиши зерини асоснокии мағҳуми “таъмини институтсионалий” муайян шудааст. (сах. 31).

1. Равиши ташкилӣ — ин ҷараёнҳои соҳторӣ ва амалии муносибатҳои иқтисодӣ дар соҳаҳои муҳталифро муайян мекунад. Яъне, дар доираи ин муносибатҳо, ташкилотҳо ва соҳторҳои иқтисодӣ шиносоии функсияҳо ва раванди амалиётҳо муҳим мебошанд.

2. Равиши маъмурӣ ва фармонравӣ — ин ба идоракунӣ ва назорати давлат бо воситаҳои муфассал дахл дорад. Дар ин соҳа, шакл ва методҳои идораи давлатӣ муҳиманд, ки метавонанд самтҳои гуногуни сиёсӣ ва иқтисодиро таҳлил ва роҳнамоӣ кунанд.

3. Системаи танзими давлатӣ — ин мачмуи тадбирҳо ва дастгирии давлатиро дар бар мегирад, ки барпо кардани меъёрҳои ҳуқуқӣ ва танзими фаъолияти иқтисодӣ дар доираи қонунҳо ва стандартҳои қабулшударо барои таъмини адолат ва самаранокии бозорҳо ва институтҳо дар бар мегирад.

4. Мачмуи инструментҳо — ба ҷараёнҳои ҷамъоварӣ ва таҳлили иттилоот, ки ба иҷрои фаъолияти агентҳои иқтисодӣ дар низоми иқтисодӣ кумак мерасонанд, даҳл мекунад. Ин инструментҳо барои коркард ва таҳқиқи маълумот, инчунин барои қабули қарорҳои иқтисодӣ дар сатҳи баланд муҳим мебошанд.

Дуруст гуфта шудааст, ки рушди бахши сүгурта дар иқтисоди бозорӣ боиси пайдо шудани тасаввуроти нав дар бораи тарзи ташкили ин соҳа ва пешбурди соҳибкорӣ шудааст. Ин тағиирот боис гардидааст, ки тарзи қаблии идоракунӣ ва назорати сүгурта дигаргун шавад. Дар натиҷа, ширкатҳои сүгуртавӣ мачбур шуданд, ки бо истифода аз усулҳои нав, ба шароити бозорӣ мутобиқ шаванд ва стратегияи худро бо талаботи нави иқтисодӣ мутобиқ гардонад. (сах. 47).

Ба ақидаи унвонҷӯй сүгурта, ки муҳимтарин бахши иқтисодиёти давлат аст ва дар самти ҳифзи тамоми субъектҳои иқтисодӣ аз ҳодисаҳои ноҳуш нақши калидӣ дорад, ҷузъи муҳим дар системаи танзими иқтисодиёти қишвар мебошад. Айни замон, системаи танзими давлатии бозори хизматрасониҳои сүгуртаи мамлакат, сарфи назар, ки зиёда аз 33 сол таҷриба дорад, аммо ҳанӯз дар сатҳи қонеъкунанда ташаккул наёфтааст. Дар адабиёти илмии ватаний ба масъалаҳои танзими давлатии бозори сүгурта, ки дар он солҳои дароз бартарияти монополияи давлатӣ мушоҳида мешавад, кам таваҷҷӯҳ дода шудааст.

Дар боби дуюм “Чанбаҳои методологиву методии арзёбии самаранокии институтҳои танзими давлатии фаъолияти сүгурта” самаранокии танзими давлатии бозори хизматрасониҳои сүгурта,

муносибатҳои методии арзёбии танзими давлатии устувории молиявии фаъолияти ташкилоти суғурта, инчунин таъмини зерсохторҳою иттилоотии танзими давлатии фаъолияти суғуртавӣ таҳлилу таҳқиқ шудаанд.

Таҳқиқи асосҳои методологӣ ва методии муайян намудани самаранокии фаъолияти институтҳои танзими давлатии бозори суғурта яке аз масъалаҳои муҳими назариявӣ ва амали буда омили таъмини рушди устувори фаъолияти ширкатҳои суғурта мебошад.

Дар кори диссертационӣ қайд шудааст, ки барои беҳтар намудани механизмҳои танзими давлатии соҳаи суғурта, лозим аст, ки системаи нишондиҳандаҳое, ки самаранокии онро арзёби мекунанд, ташкил шавад. Хусусан, нишондиҳандаҳои динамикӣ аҳаммияти калон доранд, ки онҳо бо гузашти вакт тағиیر ёфта, бояд барои баҳодиҳии иҷрои мақсадҳои гузошташуда таҳти назорат қарор гиранд. Бо омӯзиши чунин нишондиҳандаҳо дар давоми вакт, метавон тамоюлҳои дарозмуддат ва тағиироти кӯтоҳмуддатро муайян кард. Масалан, афзоиши самаранокӣ метавонад бо афзоиши нишондиҳандаҳо дар давраи оянда намоён шавад, вале коҳиш ё бетагиیر мондани он метавонад гувоҳӣ диҳад, ки факторҳои муайян таъсири худро расонидаанд.

Таҳлили унвонҷӯй нишон медиҳад, ки дар солҳои 2015-2023, ҳачми даромад ва ҳарочоти ширкатҳои суғурта дар Тоҷикистон ба таври устувор афзоиш ёфтааст. Агар ба таври умумӣ ба ин масъала назар кунем, мебинем, ки дар 5 соли аввал (2005-2010) афзоиш хеле баланд буд, бо 320%. Ин нишон медиҳад, ки дар ин давра бозори суғурта хеле рушд карда, зиёд шудани даромад ба назар мерасид. Аммо дар давраи баъдӣ (2010-2015) афзоиш нисбатан камтар шуд (145,3%), ки ин метавонад ба таъсири буҳрони молиявию иқтисодии ҷаҳонӣ ва мушкилоти иқтисодӣ дар кишвар марбут бошад. (саҳ. 87).

Дар кори диссертационӣ (саҳ. 90) қайд шудааст, ки дар шароити рушди муносибатҳои бозорӣ ширкатҳои суғурта дар талоши фоидаи зудрас ба низоми ҳисобдории мудирият аҳаммияти сазовор намедиҳанд ва танҳо бо назорати меъёрҳои ҳатмӣ маҳдуд мешаванд. Вале танҳо истифодабарии нишондиҳандаҳои молиявӣ ба роҳбарият имкон намедиҳад, ки тасаввуроти умумиро дар бораи самаранокии идораи ширкат фароҳам орад.

Маълум аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи суғурта дар ҳолати рушд қарор дорад, ки боиси пайдоиши мушкилоти нави идоракунӣ мегардад. Бо васеъ шудани фаъолияти ширкатҳо, идоракуни онҳо низ мураккабтар мешавад. Барои самаранок ҳал кардани ин мушкилот, ташкилотҳои суғуртавӣ бояд пайваста фаъолияти худро таҳлил кунанд, нишондиҳандаҳои асосиро назорат намоянд ва стратегияҳои худро мутобики маълумоти гирифташуда танзим кунанд. Инчунин, муҳим аст, ки ҳадафҳои ширкат дақиқ муайян ва расман тасдиқ карда шаванд, то рушди устувор таъмин гардад. Фехристи ҳадафу вазифаҳои ширкатҳои суғурта, ки ташкилот зимни идораи фаъолияти ҳочагидорӣ пайгирӣ мекунад, баъоят васеъ аст. Дар ин миён масъалаи интихоби меъёри умумии арзёбии дараҷаи ноилшавӣ ба ҳадафҳои гузошташуда барои механизмҳои танзими давлатии фаъолияти суғурта вучуд дорад.

Ба гуфтаи унвончӯй дар ҳоли ҳозир инфрасохтори бозори суғуртаи ҷумҳурӣ ба камол нарасидааст, на ҳама ташкилотҳои зерсохтор дар ин бозор вучуд доранд. Дар шароити бозори суғуртаи зуд инкишофёбанда норасоиҳои зерсохтор монеаи ҷиддӣ мешаванд ва метавонанд боиси пайдоиши мушкилоти нав гарданд, ки барои ҳалли онҳо суғуртакунандагон ва давлатро лозим меояд, ки дар сурати доштани манфиат ба ҷустуҷӯи захираи сармоягузорӣ ва дигар имконоти ширкатҳои суғурта шурӯъ кунанд. Дар як қатор ҳолатҳо аллакай имрӯз мавқеъҳои ҳолӣ барои ташкилотҳо вучуд доранд, ки имконияти хуби муваффақ шуданро доранд. Ин, пеш аз ҳама, ба хизматрасонии арзёбии суғуртавӣ, консалтинги маҳсус ва хизматрасонии реклама даҳл дорад. Аммо танҳо ба сармоягузории хусусӣ дар тамоми паҳнои хизматрасониҳои зерсохтори бозори суғурта умед наметавон баст ва ин бори дигар нақши иттиҳодияву ассотсиатсияҳои суғуртакунандагон, давлат ва ниҳодҳои асосии манфиатдори рушди устувори бозори суғуртаро собит менамояд.

Боби сеюми диссертатсия баҳшидааст ба таҳлил ва арзёбии ҳолати мусоири фаъолияти суғурта ва танзими давлатии он дар қишинвар. Аз ҷумла арзёбии васеъи фаъолияти самаранокии ташкилотҳои суғурта, таҳлили тақозо ва арзаи хизматрасонии суғурта ва омилҳое, ки ба онҳо таъсир мерасонанд ва ғайр.

Бояд қайд намуд, ки танзими давлатии фаъолияти суғуртавӣ дар шароити мусоир – ин яке вазифа ва қисми ҷудошаванди сиёсати умумии рушди устувори иқтисоди миллӣ мебошад. Танҳо тавассути таҳқиқи амиқи назариявӣ, методологӣ ва амалии ин раванд ва дарёftи роҳҳои муассири ислоҳ ва такмили имконият пайдо мешавад, ки як низоми муассир, шаффоғ ва ҷавобғӯ ба талаботи замони мусоир дар соҳаи танзими давлатии фаъолияти суғуртавӣ бунёд гардад. Дар ин раванд, нақши институтсионаӣ аҳамияти хоса пайдо мекунад, зоро он муайян месозад, ки то қадом андоза соҳторҳои давлатӣ ва бозорӣ метавонанд дар фазо танзимгардида самаранок ва бо ҳамоҳангӣ фаъолият намоянд. Ҳамчунин давлат бояд имконияти иштироки фаъолонаи ширкатҳои суғуртавӣ, иттиҳодяҳои қасбӣ, ҷомеаи шаҳварнӣ ва дигар ҷонибҳои манфиатдорро дар раванди таҳия ва татбиқи сиёsatҳои соҳа фароҳам оварад. Механизмҳои шариқии давлатӣ-хусусӣ, форумҳои мунтазами қасбӣ ва машваратҳои баъши метавонанд ба ҳамоҳангсозии беҳтарӣ афзалиятҳо ва талошҳо мусидат намоянд.

Суғурта на танҳо барои қонеъ гардонидани талаботи асосии аҳолӣ, балки як манбаи муҳим барои ҷамъоварии маблағҳои шахсони ҳукуқӣ ва воқеъӣ ва истифодабарии самараноки онҳо мебошад. Бозори суғурта ҳамчун муҳити хоси иҷтимоиву иқтисодӣ, соҳаи муҳими муносибатҳои пулӣ мебошад, ки дар он объекти ҳариду фуруш суғуртаи ҳимоявӣ буда метавонад ҳамчун системае, ки дар он воситаҳо барои муҳофизат аз ҳатарҳои гуногун, мисли талафоти саломатӣ ё мол, ташаккул ва тақсим мешавад, баррасӣ карда шавад.

Муаллиф дуруст қайд кардааст, ки бозори суғурта ҳамеша имкони интихобу пешбинии ҳаридан (фурӯхтан) ё наҳаридани (нафурӯхтани) ин ё он

маҳсули суғурта вучуд дорад. Албаттага, барои амалигардонии ин интихоб маҳсули суғурта бояд ҳамеша дар бозори молиявӣ ҳузур дошта бошад. Ин ҳузур ҳам суғуртаро ҳамчун қисми таркибии муносибатҳои молиявӣ ташаккул медиҳад. Ҳар маҳсули суғурта бо объекти мушаххаси суғуртакунӣ (чизе, ки суғурта карда мешавад) иртибот дошта, сабабҳои суғурта (хавфи суғурта), арзиш (маблаги суғурта) ва нархи он (тарофаи суғурта), шартҳои пардохти пулӣ (ҳисобӣ)-ро дар пешбинии ҳодисаҳое, ки аз онҳо суғурта карда мешавад, муайян мекунад. Ба сифати гувоҳномаи (сертификати) маҳсули суғурта хуччате бо номи полиси суғурта хидмат мекунад. (саҳ. 133)

Унвонҷӯй қайд мекунад, ки рушди суғуртакунӣ, ташаккули ташкилоти суғурта ва садҳи рушди онҳо ба ҳолати иқтисодӣ ва сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар вобаста мебошад ва барои тасдиқи ин ақида рақамҳои зерин оварда шудаанд: Соли 2023 нисбат ба соли 2015 ММД ҷумҳурӣ беш аз 2,5 маротиба, даромади пулии аҳолӣ – беш аз 4,7 баробар, ҳаҷми ҳароҷоту пасандозҳои пулии аҳолӣ 4,1 баробар афзуд. Мувоғиқ ба ин, ҳаҷми даромади ташкилоти суғуртаи ҷумҳурӣ қариб 3 маротиба, ҳароҷоти онҳо 2,6 маротиба афзоиш ёфт. Фоидай тавозунии ташкилоти суғурта беш аз 4,8 баробар зиёд шуд (ниг. ҷадв. 3.1.3). Дар давраи мавриди таҳлил, гарчанде дар баробари болоравии нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, нишондиҳандаҳои мутлақи фаъолияти суғуртавӣ афзудаанд, вале ҳаҷми фонди суғуртаи ҷумҳурӣ ба ҳисоби миёна баробари 0,30% ММД ва 0,36%-и даромади пулии аҳолӣ буд. Ин рақамҳо аз номукаммалии низоми суғурта дар ҷумҳурӣ ва сатҳи пасти кори механизмҳои бозории соҳаи мазкур дарак медиҳанд.

Дар боби чорум “Робитаҳои механизмҳои институтсионалии танзими давлативу бозорӣ дар фаъолияти суғурта” таъмини ниҳодии инструментҳои иқтисодӣ-бозории танзим дар фаъолияти суғурта, технологияи ниҳодии танзими суғурта ва арзёбии самаранокии он, асосҳои институтсионалии танзими давлатӣ рақобат дар бозори суғурта, барраси шудаанд.

Равандҳои муосири иқтисодӣ, аз ҷумла рақамикунонӣ, таҳаввулоти сиёсӣ, тағйироти иқлим ва хавфҳои киберамниятийӣ ба муҳтавои танзими соҳаи суғурта таъсир мерасонанд. Аз ин лиҳоз, бояд ниҳодҳои инструментҳои иқтисодӣ-бозории танзими фаъолияти суғуртаро таъмин намоянд, вучуд дошта бошанд. Тавре, ки унвонҷӯй қайд кардааст, таҳқику омӯзиши имконият медиҳад, ки тасаввуроти мукаммалу мушаххас доир ба табиату сатҳи таъсири инструментҳои гуногуни танзим ташаккул ёбад, ки он замина барои таъмини танзими муассир ва устувории фаъолияти бахши суғуртаи иқтисодиёт мебошад. Инструментҳои таъсиррасони танзими давлатӣ бояд ба ноил шудан ба ҳадафҳои таъмини рушди босуботи ташкилоти суғурта, субъектони бозори суғурта равона шуда бошад. Дар низоми танзим инструментҳои гуногуни молиявию иқтисодӣ нақши танзимгарҳои иқтисодиву бозорӣ сифати калидиро доро мебошанд. Бояд қайд намуд, ки ба фаъолияти суғурта на танҳо давлат таъсир мерасонад, балки ба фаъолияти онҳо муҳити бозор қонунҳои бозор низ таъсири аён мерасонанд. Аз ин лиҳоз, механизми танзим дар пояи ҳамкории навъҳои танзим, институтҳои

давлативу бозорӣ сурат мегирад. Ба ибораи дигар, танзими иқтисодӣ-бозорӣ механизми гуногунҷабҳа, бисёрсатҳа мебошад. Вобаста ба сифати хусусияти бозор ҳамчун институти неруманду таъсирбахш сатҳи таъсири инструментҳои иқтисодиву бозорӣ дар замон ва макон доимӣ набуда, сифати динамикӣ доранд.

Таъсири инструментҳои танзимкунанда бояд бо ҳолати дохилии низоми суғурта ва сатҳи таъсири муҳити беруна – муҳити бозор мутобиқ бошанд. Нақши давлат дар ин ҷода ҳам барои бартараф намудани «нокомиҳои бозор» барои ноил шудан ба натиҷаи дилҳоҳ тавассути маҳдудсозии озодии агентони бозор ва ҳам ба эҷоди шароити мусоид барои фаъолияти муваффаки онҳо муҳим мебошад. Яъне, дар ин раванд бояд ҳамоҳангсозии вазифаҳои давлат ва бозор суръат гирад.

Дар мамлакат дар соҳаи суғурта то ҳол дар марҳилаи рушд қарор дорад, масъалаҳои марбут ба механизмҳои идоракунӣ ва таъсири онҳо то ҳол ба андозаи кофӣ омӯхта ва баррасӣ нашудаанд. Ба ибораи дигар, масъалаҳои таъсиррасонии танзимгарҳо дар ин баҳш, таснифоти онҳо пурра таҳқиқ нашудаанд. Танзимгарҳои фаъолияти иқтисодии ташкилотҳои суғурта аз маҷмуи унсурҳои иборат мебошанд, ки дар механизми иқтисодии дорони таъсиррасонии муаяйн муттаҳид карда шудаанд. Он як система мебошад, ки маҷмуи унсурҳои соҳторӣ, иртиботҳои функционалӣ ва омилҳо, ки онҳоро пайваст мекунандро дар бар мегирад.

Дар кор гуфта шудааст, ки технологияҳои ниҳодӣ ва маҷмуи тадбирҳо ва амалҳои таъсис ва онҳо беҳтар кардани фаъолияти баҳшҳои гуногуни иқтисодӣ, ба вижа баҳши суғурта ва кам кардани ҳароҷот марбут ба табодули маълумот ва амалҳои суғуртавӣ мебошад. Ба ин тартиб, онҳо барои беҳтар кардани самаранокии фаъолияти суғурта ва кам кардани ҳароҷоти ғайри зарурӣ барои ҳамаи иштирокчиёни ин бозор мусоидат мекунанд.

Татбиқи технологияҳои ниҳодии танзими давлатии баҳши суғуртаи иқтисодиёт ба он равона карда шудааст, ки қобилияти институтҳо барои коҳиш додани сатҳи номуайяни амалу интиҳоб фаъол гарданд. Ин фаъолият тавассути таъмини шаффоғияти натиҷаҳои маҷмуии фаъолияти алоҳида, ташкили ҳамкории оқилонаи агентҳои гуногуни бозори суғурта, ки ба паст кардани ҳароҷоти трансаксионӣ мусоидат менамояд, сурат мегирад.

Таҳлилҳои унвонҷӯ нишон медиҳанд, ки нишондиҳандаҳои рушди бозори суғуртаи кишвар дар қиёс бо нишондиҳандаҳои миёнаи ҷаҳонӣ хело паст мебошанд. Сатҳи пасти рушди суғурта ва зухур намудани талабот аз фарҳанги пасти ҳам суғурташавандагон ва ҳам суғуртакунандагон бармеояд.

Бинобар он, дар мамлакат зарурати такмил додани соҳтори институтсионалии фаъолияти баҳши суғуртаи иқтисодиёт ва бозори хизматрасониҳои суғуртавӣ ба миён меояд. Барои таъмини ин кор лозим аст, ки пеш аз ҳама, ба тавсифи ниҳодии суғурта рӯ орем.

Дар боби панҷум роҳҳои мукаммалгардонии механизмҳои институтсионалии системаи танзими давлатии фаъолияти ташкилотҳои суғуртаи Тоҷикистон, аз ҷумла:

-коркарди алгоритми таҳлили институтсионалии суғурта ва танзими давлатии он;

-такмили механизмҳои танзими давлатии ташаккул ва рушди рақобати самаранок дар бозори суғурта;

- асосҳои концептуалӣ ва самтҳои асосии таъмини комбинатсияи институтҳои танзими давлативу бозорӣ баррасӣ шудаанд;

Фаҳмиш ва татбики илмии назария, методолоогия амалии танзими давлатӣ дар соҳаи суғурта, бо такя ба таҳлили ҷанбаҳои институтсионалӣ ба унвонҷӯ имконият дод, ки роҳҳои мукаммалгардонии механизмҳои институтсионалии системаи танзими давлатии фаъолияти ташкилотҳои суғуртаро пешниҳод кунад.

Дар диссертатсия гуфта шудааст, ки коркарди институтсионалӣ – ин системаи тағйир додани муносибаҳои мутақобилаи иқтисодии субъектҳои бозори суғурта дар самти ба тартиб даровардани онҳо дар асоси меъёру қоидаҳои аз тарафи умум қабулгардидаи ташкили иқтисодӣ, мувофиқи талаботи институтҳои анъанавии мавҷуда ва ё қонунии аз тарафи давлат муқарраршуда мебошад. Механизми институтсионалӣ ҳамчун зерсистемаи функционалӣ, блоки механизми хоҷагидорӣ бо фароҳам овардани шароити ташкили барои кори устувори ташкилоти суғурта, аз ҷиҳати қонунгузорӣ мустаҳкам намудани муносибатҳои иқтисодии ба вучуд омада, ба татбики босамари ҳадафу вазифаҳои ба миён гузошташуда мусоидат мекунад. Механизми институтсионалӣ як блоки сохтории мустақилона ташкилшуда мебошад, ки ба ҳамкории уфукӣ ва намуди субъектҳои бозори суғурта ва агентҳои мушахҳас асос ёфтааст, ки барои таъмини мутаносиби муносибатҳои онҳо дар доираи системаи суғуртаи мамлакат пешбинӣ шудааст. Барои таъмини институтсионалии танзими давлативу бозории фаъолияти суғурта унвонҷӯй алгоритми таҳлили институтсионалии фаъолияти суғуртаро пешниҳод кардааст. (саҳ. 243). Ба андешаи унвонҷӯ алгоритм имконият медиҳад, ки мушкилоту моделҳоро дар роҳи фаъолияти суғурта ошкор гардидаанд ва минбаъд барои танзими самаранок истифода шавад.

Андеша ва пешниҳодҳои унвонҷӯ оид ба механизмҳои танзими давлатии рақобат дар бозори суғурта ҷолиби дастгирианд.

Дар кори диссертационӣ навишта шудааст, ки рақобат қисми чудонашавандай бозори суғуртаи рушдёфта мебошад. Вобаста ба ин, зарурати бетаъхир омӯхтани рақобат, сатҳ ва шиддатнокии он, донистани ҷиҳатҳои қавӣ ва имкониятҳои бозории рақибони пуркуvvват ва дурнамои рақобат дар бозорҳои интихобшудаи суғурта, ки танзими давлатӣ зарур аст, ба миён меояд. Мавҷудияти рақобат дар бозори хизматрасонҳои суғурта ҳар як суғуртакунандаро маҷбур мекунад, ки ба дарҳостҳои мизочони худ хеле бодикӯат бошад. Аслан, рақобат зидди монополия аст. Зоро мавқеи монополии суғуртакунанда дар муҳити иқтисодӣ метавонад боиси як қатор падидаҳои манфии гуногун ва ба ҳам алоқаманд гардад. Суғуртакунанда, ки рақибони ҷиддӣ надорад, кӯшиш мекунад, ки манфиатҳои иқтисодии худро новобаста аз манфиати суғурташавандагони амалий намояд. Вай ҳангоми

бастани шартномаҳои суғурта ба онҳо шартҳои худро бор мекунад, андозаи тарофаро баланд менамояд ва ғайра. Бинобар он, иқтисоди бозорӣ аз рӯйи табииати худ бояд дар асоси истифодаи қонуни арзиш ва рақобат монополияро рад кунад. Дар мамлакат давлат ба рафъи фаъолияти монополистӣ ва ракобати беинсофона дар бозори суғурта диққати қалон медиҳад. Пешгирий, маҳдуд ва рафъи фаъолияти инхисорӣ ва рақобати беинсофона дар бозори суғурта аз ҷониби Кумитаи давлатии мамлакат оид ба сиёсати зиддиинхисорӣ ва дастгирии соҳторҳои нави иқтисодӣ мутобики қонунгузории зиддиинхисории таъмин карда мешавад. Ин масъалаҳо инчунин ба салоҳияти Раёсати назорати суғуртаи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон доҳил мешаванд.

Ҳамчунин, дар боби панҷуми кори диссертационӣ унвончӯй ба таҳқики асосҳои концептуалӣ ва самтҳои асосии таъмини камбинатсияи институтҳои танзими давлативу бозорӣ таваҷҷуҳи хоса додааст.

Камбуди ва норасогиҳои кори диссертационӣ.

1. Боби якум “Асосҳои назариявию институтсионалии танзими фаъолияти суғурта” номгузори шудааст. Дар зербобҳои асосҳои институтсионали барраси шудаанд, аммо асосҳои назариявӣ дар ягон зербанд навишта нашудааст. Номи зербандҳо сар мешаванд: зербанди якум “моҳияти институти суғурта...”, зербанди дуюм “Хусусиятҳои танзими давлатии суғурта...”, зербанди сеюм “Институтҳои танзими суғурта...” Агар зербандҳо дар таҳрири зерин “Асосҳои назариявии танзими институтсионалии суғурта” мебуд, ба номи боб мувофиқ буд.

2. Зербанди 2 боби дуюм “Муносабатҳои методии арзёбии танзими давлатии устувории молиявии фаъолияти ташкилоти суғурта” ном дорад. Дар матн асосҳои ташкилий, ҳуқуқӣ, манбаъҳои сармояи худии ташкилотҳои суғурта хуб арзёбӣ шудаанд. Аммо муаллиф бо асосҳои методӣ кам таваҷҷуҳ зоҳир кардааст. Бояд дар ин зербанд бештар асосҳои методии танзими давлатии устувории молиявии ташкилотҳои суғурта таҳқиқ мешудаанд.

3. Зербанди 1 боби чорум “Таъмини ниҳодҳои инструментҳои иқтисодӣ-бозории танзим дар бозори фаъолияти суғурта” номгузорӣ шудааст. Дар матн сухан асосан дар бораи танзими давлати фаъолияти суғурта меравад. Ниҳодҳои инструментҳои иқтисодӣ-бозорӣ кам дида мешавад. Танзими давлатӣ дар дигар зербобҳо таҳқиқ шуда буд. Дар ин зербоб бояд бештар инструментҳо оварда мешуданд.

4. Дар саҳифаи 198 ҷадвали 4.1. “Танзимгарҳое, ки дар бозори суғурта амал мекунанд” ном дорад. Дар мазмун намуди таъсир, меъёрҳои иқтисодӣ, молиявии танзими давлатӣ вучуд доранд. Аммо худи танзимгарон нестанд. Мувофиқи ҷадвал бояд танзимгарон номбар мешуданд.

5. Дар кори диссертационӣ дар ҷадвалҳо давраи таҳқиқот ҳархела: баъзе фақат соли 2023 дигаре 2015-2023, 2017-2023 (нуқсони методӣ) чумлаҳои нотамом. Мисол дар саҳ. 260 ҷунин чумла “дар миёни институтҳо ва механизмҳои бозор дар таъсир ба рақобат нақши калидӣ дорад”. Номаълум, ки ё чӣ нақши калидӣ дорад. Дар инҷо як калима намерасад.

Эроду дархостҳои дар болозикршуда сатҳи баланди назарияйӣ, методологӣ ва методии таҳқиқоти диссертационии Муминзода Абдукаримро дар мавзуи “Муқаммалгардонии танзими давлатии фаъолияти суғурта дар шароити муосир: назария, методология ва амалия (ҷанбаҳои институтсионалии он)” коҳиш намедиҳанд.

Хулоса

Диссертасия таҳқиқоти назарияйӣ-илмӣ ва методологӣ буда, дорои навғониҳои илмӣ, тавсияҳои назариявию амалий дошта, мустақилияти унвонҷӯро дар масъалаҳои назарияйӣ, методӣ ва амалии муқаммалгардонии танзими давлатии фаъолияти суғурта дар шароити муосир: назария, методология ва амалия (ҷанбаҳои институтсионалии он) тавсия менамояд.

Автореферат, мақолаҳои илмӣ ва монографияҳо, мазмуни асосии таҳқиқоти диссертациониро дар худ инъикос намудаанд. Аз нигоҳи мазмуни илмӣ мундариҷа ва шакли баёни диссертасияи Муминзода Абдукарим дар мавзуи «Муқаммалгардонии танзими давлатии фаъолияти суғурта дар шароити муосир: назария, методология ва амалия (ҷанбаҳои институтсионалии он)» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз кори илмиву таҳассусӣ буда, дар он ҳалли муммоҳҳои назарияйӣ, методӣ, ки аҳамияти муҳиму афзалиятнокро дар рушди бозори суғуртаи мамлакат доро аст, ба талаботи Низомномаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо қарори Ҳукумати ҔТ аз 30 июни с. 2021 №267 тасдиқ шудааст ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори гирифтани дараҷаи илмии доктори илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 – Молия, муомилоти пулӣ ва қарз мебошад.

Муқарризи расмӣ:
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори
кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи
славянини Россия ва Тоҷикистон

Султонов С. З.

Суроғ: 734020, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, к. М. Турсунзода 30,
Телефон: +992 372213550,
Факс: +992 372213550.

E-mail: sulton@mail.ru

Сомона: <http://www.rtsu.tj>

Дурустии имзои “Султонов С.З.” дар тасдиқ мекунам.
Сардори раёсати қадрҳои ДСРТ

Нуриддинов Ҳ.Ҳ.



